

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»



Ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқук,

бизнес ва сиёсати Тоҷикистон,

доктори илмҳои иқтисодӣ,

профессор Шарифзода М.М.

08 2022 сол

ТАҚРИЗИ

муассисаи тақриздиҳанда ба диссертатсияи Имомов Ҳумоюн Шарофиддинович дар мавзуи «Мақоми ҳуқуқӣ-конститутсионии хизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.02 – Ҳукуқи конститутсионӣ; мурофиаи судии конститутсионӣ; мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми эълоншуда. Диссертатсияи Имомов Ҳумоюн Шарофиддинович таҳқиқоти илмии анҷомёфта ба хисоб рафта, аз ҷониби муаллиф ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, ба яке аз мавзуъҳои мубрами илми ҳукуки конститутсионӣ – мақоми ҳуқуқӣ-конститутсионии хизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шуда, муҳтавои он ба ихтисоси 12.00.02 – Ҳукуқи конститутсионӣ; мурофиаи судии конститутсионӣ; мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мутобик мебошад.

Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳамияти он. Дар марҳилаи кунунӣ таҳқиқ намудани масъалаҳои марбут ба соҳаи ҳукуки конститутсионӣ, алалхусус яке аз падидаҳои мухимми он – мақоми ҳуқуқӣ-конститутсионии хизбҳои сиёсӣ мубрамияти бештарро пайдо намудааст. Зоро, хизбҳои сиёсӣ яке аз ниходҳои мухимми ҷамъиятӣ-ҳуқуқӣ ба хисоб рафта, таъминкунандай ҳукуки конститутсионии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муттаҳидшавӣ мебошанд. Ба воситаи хизбҳои сиёсӣ шаҳрвандони

Тоҷикистон метавонанд дар идоракуни корҳо давлатӣ ва ҳаёти сиёсии кишвар фаъолона иштирок намоянд ва номзадии аъзоёни худро аз ҳисоби рӯйхати ҳизбӣ ба мансабҳои вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ, Президенти ҶТ, вакилии Маҷлисҳои маҳаллии вакилони ҳалқи ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо пешбарӣ созанд. Аз меъёрҳои Конституцияи ҶТ бармеояд, ки ҳизбҳои сиёсӣ ифодакунандаи принципҳои гуногунандешии сиёсӣ, мағкуравӣ ва бисёрҳизбӣ баромад мекунанд ва барои таҳқими низоми бисёрҳизбӣ ва ташаккули давлати ҳукуқбунёд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамоянд. Аз ин рӯ, рисоланавис дар интиҳоби мавзуи таҳқикоти диссертатсионӣ ба иштибоҳ роҳ надода, балки мавзуи интиҳобнамудаи ўсаривактӣ ва мубрам мебошад.

Маврид ба тазаккур аст, ки диссертант дар ҳалли як зумра масъалаҳои назариявӣ, ки марбут ба падидай баррасишаванда мебошанд, ба муваффакият ноил гардида, ҳамзамон андешаҳои илмиеро коркард намудааст, ки онҳо барои рушди илми ҳукуқшиносии ватаний ва такмили қонунгузории конституционӣ метавонанд саҳми назаррас гузоранд:

а) Нахустин самти илмие, ки муаллиф ба он ноил гардидааст, ин ошкор намудани паҳлӯҳои норавшани дар сатҳи қонунгузории конституционӣ мавқеъ пайдо кардани падидай ҳизбҳои сиёсӣ мебошад. Таҳқикбараんだ дар таърихи инкишофи давлат ва ҷомеа накши падидаҳои сиёсӣ-ҳукуқиро хеле арзишманд меҳисобад. Ташаккул ва инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ ба ақидаи муаллиф шаҳодат аз он медиҳад, ки қӯшиши якҷоя намудани ҳадаф ва мақсадҳои ягонаи шаҳрвандон баҳри хифзи ҳукуқҳои дастаҷамъӣ ва таъсис додани ҳар гуна созмон ва ташкилоти ҷамъиятӣ аз давраҳои қадимтарин ҷой доштанд. Диссертант таҳаввулоти инкишофи падидай ҳизбҳои сиёсиро ба омилҳои гуногуни таъриҳӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва инқилобӣ бештар алоқаманд дониста, дар пайдоиш ва инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ накши муассирро падидаҳои парлумон, ҳуқуқи интиҳоботии умумии шаҳрвандон, намояндагӣ, гуногунандешии сиёсӣ ва мағкуравӣ ва инчунин принципҳои демократия гузоштаанд (саҳ. 21).

б) Бахши дигари муваффакияти диссертант ин аз нигоҳи назарияйӣ пешниҳод намудани мағҳуми мақоми ҳуқуқӣ-конститутсионии ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Муаллиф иброз менамояд, ки мақоми ҳуқуқӣ-конститутсионии ҳизбҳои сиёсӣ пеш аз ҳама бо мавқеи ишғолкарда онҳо дар низоми сиёсии чомеа муайян карда мешавад. Дар баробари ин, ҷойи онҳоро меъёрҳои ҳуқуқии даҳлдори дар Конститутсиияни кишвар ва қонунгузории конститутсионии муқарраргардида муайян мекунанд. Дар ҳуди ҳамин санадҳои қонунгузорӣ мағҳуми ҳизби сиёсӣ, соҳтори он, тартиби таъсис, шарти боздошт ва барҳамдиҳии ҳизбҳои сиёсӣ, ҳуқуқ ва уҳдадориҳо, принсипҳои ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ ва гайра ифода гардидаанд (саҳ. 78-81).

в) Самти дигаре, ки муаллиф аз нигоҳи илмӣ ба он муваффақ гардидааст, ин робитаи байни ҳизбҳои сиёсӣ ва давлат мебошад. Ба андешаи муаллиф дар ҷомеаи демократӣ ба робитаи байни ҳизбҳои сиёсӣ ва давлат аҳамияти хосса дода мешавад (саҳ. 32). Пеш аз ҳама – фаъолияти ҳар як ҳизби сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо меъёрҳои возехи мушахҳаси ҳуқуқӣ-конститутсионӣ (муқаррар) ё мустаҳкам гардад. Ин меъёрҳо пеш аз ҳама иборатанд аз:

- қобилияти ҳуқуқдории ҳизбҳои сиёсӣ;
- мақоми ҳуқуқии онҳо;
- салоҳияти онҳо.

Ҳамзамон, фаъолияти онҳо бояд кафолатҳои ҳуқуқӣ дошта бошад, ки бешубҳа ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва конститутсионии ҳизбҳои сиёсиро барои риоя накардан қонунҳои кишвар истисно намекунад (саҳ. 150-151).

г) Муаллиф дар таҳқики мақоми ҳуқуқӣ-конститутсионии ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба ниҳодинашавии (институтионализатсия) ҳизбҳои сиёсӣ андешаҳои судманди илмиро манзур намудааст. Махсусан, таҳқиқаранда иброз менамояд, ки ниҳодинашавии (институтионализатсия) ҳизбҳои сиёсӣ инҳоро дар бар мегирад: а) таҳқими вазъи ҳуқуқии онҳо, муайян намудани нақш ва

мавқеи онҳо дар низоми хукуқӣ бо назардошти ҳадафҳо, вазифаҳо, кафолатҳои фаъолияти онҳо; б) мавҷуд будани имкониятҳои устувори таъсиси ҳизбҳои сиёсӣ дар асоси қонунӣ, ки боиси иштироки фаъолонаи онҳо дар хаёти сиёсии кишвар мегардад; в) муайян намудани қоидаҳое, ки ҳизбҳои сиёсӣ дар робита бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва иттиҳодияҳои чамъиятӣ бояд риоя намоянд; г) бешубҳа татбиқ намудани хукуки конститутсионии шаҳрвандоне, ки ҳоҳиши таъсис додани ҳизбҳои сиёсиро доранд ва барои фаъолонатар дар идоракуни давлат иштирок намоянд; ғ) риояи меъёрҳои хукукие, ки бо ёрии онҳо давлат метавонад назоратро аз болои фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ зудтар амалӣ намояд (саҳ. 36).

д) Ба андешаи муаллиф ба тартиб даровардани муносибатҳои чамъиятӣ-хукуқӣ дар асоси ба амал баровардани хукуқҳои шаҳрвандон ба муттаҳидшавӣ асосноккунии возехро талаб мекунад: шароити фаъолият, барҳамдиҳӣ ва азnavtashkilidixhii ҳизбҳои сиёсӣ; муайян намудани мазмун ва усулҳои танзими хукуқӣ, ҳалли масъалаҳои марбут ба шаклҳои ниҳодинашавии (институтсионализатсияи) ҳизбҳои сиёсӣ; муайян кардани субъектҳое, ки барои иштирок дар танзим ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ваколатдор мебошанд; асосноккунии таъсири эҳтимолии қонунии давлат ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ. Муаллиф чунин мешуморад, ки ҳангоми ташаккули қонунгузорӣ оид ба ҳизбҳои сиёсӣ чун як зерсоҳаи маҳсуси қонунгузорӣ ва бо назардошти фаъолияти иттиҳодияҳои чамъиятӣ як соҳаи маҷмуавии қонунгузориро чудо кардан лозим аст, ки дар асоси омезиши қонунгузории маъмурӣ, гражданӣ ва конститутсионӣ ташаккул меёбад. Дар баробари ин бояд меъёрҳои хукуқӣ-конститутсионӣ бартарии бештар дошта бошанд (саҳ. 123).

е) Масъалаи мубрами дигаре, ки унвонҷу зери таҳқиқ қарор додааст ин ҷавобгарии хукуқӣ-конститутсионии ҳизбҳои сиёсӣ мебошад. Ҷавобгарии хукуқӣ-конститутсионии ҳизбҳои сиёсиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андешаи диссертант муфассал ба танзим даровардан зарур аст. Аз нуқтаи назари муаллиф, татбиқи ҷавобгарии

хукукии хизбҳои сиёсӣ метавонад, ҷавобгарии конститутсионӣ эътироф шуда, катъи фаъолияти хизби сиёсӣ аз салоҳияти Суди Олии ҶТ хориҷ карда шуда, ба салоҳияти Суди конститутсионӣ вогузор карда шавад. Вогузор намудани татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз тарафи Суди конститутсионӣ нисбати хизбҳои сиёсӣ чун падидай мустақили ҳукуки конститутсионӣ созгор буда, барои таъмини назорати конститутсионӣ мусоидат менамояд (саҳ. 158).

ё) Ба андешаи муаллиф қонунгузории амалкунандаи кишвар оид ба ҳизбҳои сиёсӣ дар шароити мусир бо дарназардошти равандҳои гуногуни сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва рушди босуръати муносибатҳои давлатию ҷамъиятӣ ба таҳия ва такмил ниёз дорад. Вобаста ба ин, диссертант пешниҳод дорад, ки ба матни Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» моддае ворид кардан зарур аст, ки дар он муқаррарот дар бораи принципҳои ҳукукии таъсис ва фаъолияти хизбҳои сиёсӣ фаро гирад (саҳ. 86).

Дар ин қисмат, метавон ҳулоса намуд, ки таҳқиқбарандар дар ҳалли масъалаҳои илмии марбут ба мақоми ҳуқуқӣ-конститутсионии ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муваффақ гардида, нуктаҳои илмиеро манзур намудааст, ки воқеан асоснок ва таҳқимбахшандар илми ҳукуки конститутсионӣ мебошанд.

Натиҷаҳои мушаҳҳаси илмӣ (бо нишон додани навғонӣ, аҳамияти илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии дарҳостшаванд мумкин аст.

Таҳқиқоти диссертационӣ аввалин рисолаи мукаммал бо забони давлатӣ оид ба мақоми ҳуқуқӣ-конститутсионии ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Нуктаҳои асосии диссертатсия, ки ба ҳимояи пешниҳод шудаанд, навғонии рисолаи илмӣ ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои гузашташударо инъикос менамоянд.

Аҳаммияти ҳуқуқӣ-конститутсионии таҳқиқоти диссертационии Имомов Ҳ.Ш. дар он аст, ки маводи ин рисолаи фахмишҳои илмиро оид ба мақоми ҳуқуқӣ-конститутсионии ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон мукаммал гардонида, барои таҳқиқоти минбаъда дар ин самт ҳамчун сарчашма баромад менамоянд. Натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур имкон медиҳанд, ки роҳҳои ташаккули падидай ҳизбҳои сиёсӣ, табииати ҳуқуқӣ-конституціонӣ ва мавқеи он дар низоми қонунгузории конституціонӣ муайян карда шавад.

Нуктаҳои илмӣ ва пешниҳодҳои амалие, ки дар рисолаи Имомов Ҳ.Ш. манзур карда шудаанд, метавонанд дар таҳияву такмили қонунгузории соҳаи ҳизбҳои сиёсӣ, интихобот ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ саҳмгузор бошанд. Инчунин, натиҷаҳои рисоларо метавон дар таълими фанҳои «Ҳуқуқи конституціонӣ», «Ҳуқуқи парлумонӣ», «Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои гайритичоратӣ» ва ғ., ҳангоми навиштани корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм, рисолаҳои магистрӣ ва рефератҳо истифода бурд.

Бо мақсади исботи гуфтаҳои қаблӣ метавон ҷанде аз натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертациониро ишора намуд, ки барои он метавон ба довталаб дарачаи илмӣ дода шавад:

1. Дар нуктаи якуми пешниҳодҳои ҳусусияти назариявидошта, ки барои ҳимоя намудан ироа шудааст, таҳқиқбаранд ташаккул ва инкишофи ҳизбҳои сиёсиро ба қӯшиши якҷоя кардани ҳадаф ва мақсадҳои ягонаи шаҳрвандон баҳри хифзи ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ манзур намудааст, ки онро дар муҳити илми ватанӣ ҳамчун навғонии илмӣ муаррифӣ намудан мумкин аст. Ҳамчунин муаллиф таҳаввулоти инкишофи падидай ҳизбҳои сиёсиро ба омилҳои гуногуни таъриҳӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва инқилобӣ бештар алоқаманд намудааст. Чунин андеша қобили дастгирӣ аст, зоро омилҳои номбаршуда дар шароити ин ва ё он қишварҳои ҷаҳон вомехӯранд. Дар ин раванд аз ҷониби диссертант дар пайдоиш ва инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ накши муассир ба падидоҳои парлумон, ҳуқуқи интихоботии умумии шаҳрвандон, намояндагӣ, гуногунандешии сиёсӣ ва мафкуравӣ, демократия дода мешавад.

2. Тахкибаранда дар нуктаи чоруми илмии пешниҳодҳои хусусияти назариявидошта, ба ҳимоя ниҳодинашавии (институционализатсия) ҳизбҳои сиёсиро дар шакли зайл манзур кардааст: ниҳодинашавии (институционализатсия) ҳизбҳои сиёсӣ инҳоро дар бар мегирад: а) таҳқими вазъи ҳуқуқии онҳо, муайян намудани нақш ва мавқеи онҳо дар низоми ҳуқуқӣ бо назардошти ҳадафҳо, вазифаҳо, кафолатҳои фаъолияти онҳо; б) мавҷуд будани имкониятҳои устувори таъсиси ҳизбҳои сиёсӣ дар асоси қонунӣ, ки боиси иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсии қишвар мегардад; в) муайян намудани қоидаҳое, ки ҳизбҳои сиёсӣ дар робита бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ бояд риоя намоянд; г) бешубҳа татбиқ намудани ҳуқуқи конституционии шаҳрвандоне, ки ҳоҳиши таъсис додани ҳизбҳои сиёсиро доранд ва барои фаъолонатар дар идоракунии давлат иштирок намоянд; ғ) риояи меъёрҳои ҳуқуқие, ки бо ёрии онҳо давлат метавонад назоратро аз болои фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ зудтар амалӣ намояд. Мағҳуми мазкурро низ метавон ҳангоми омӯзиши падидай ҳизбҳои сиёсӣ дар илми ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни тадриси фанни таълимии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои гайритичоратӣ, ҳуқуқи парлумонӣ ва ҳуқуқи интихобот ва мурофиаи интихобот мавриди истифода қарор дод.

3. Дар нуктаи дуюми пешниҳодҳо барои такмили қонунгузорӣ, муалиф бо байнобатгирии пешрафти муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ба миён омадани муносибатҳои нав дар соҳаи ҳуқуқи конституционӣ ва конунгузории интихоботӣ зарурати бознигарӣ намудани меъёрҳо вобаста ба падидай ҳизбҳои сиёсиро ба миён гузаштааст. Аз ҷумла, пешниҳод қарда мешавад, қи ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан ба Қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи интихоботи Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи интихоботи вакilon ба Мачлисҳои маҳаллии вакilonи ҳалқ» ва «Дар бораи раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» баъзе тағиирот ворид намуда,

ба ҳизбҳои сиёсӣ ҳуқуки пешниҳод намудани номзадҳо ба аъзогии комиссияҳои участкавии ҳама намуди интихобот дода шавад. Ҷунонки амалияи ҳаёти сиёсии кишвар шаҳодат медиҳад, аъзоёни ҳизбҳои сиёсӣ бо иштироки худ дар равандҳои сиёсӣ таҷрибаи ғанӣ андухтаанд ва дорои малака ва иродай сиёсии қавии ташаккулӯфта буда, масъулияти ҳудро дар татбики принсипҳои демократӣ дар кишвар дарк мекунанд. Иштироки онҳо дар омодагӣ ба интихобот ба ҳайси аъзои комиссияҳои участкавӣ ба беҳтар шудани баргузории раъйпурсӣ ва интихоботҳои муҳталиф дар Тоҷикистон мусоидат мекунад. Воеан, пешниҳоди мазкур барои таҷдиди қонунгузории конститутсионӣ ва интихоботӣ метавонад самараовар бошад.

4. Дар нуктаи сеюми пешниҳодҳо барои такмили қонунгузорӣ, муаллиф чунин қайд менамояд: ба Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» тағиироту иловаҳо ворид карда, ба ҳизбҳои сиёсие, ки дар парлумон (Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон) намоянда (вакил) доранд, бе ҷамъ овардани имзои интихобкунандагон (панҷ фоиз) ҳуқуки пешбарии номзад ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шавад. Пешниҳоди мазкур барои таҷдиди қонунгузории конститутсионӣ ва интихоботӣ манфиатовар мебошад. Зоро, ба ҳизбҳои сиёсие, ки дар Мачлиси Олии ҶТ намоянда (вакил) доранд, инкони пешбарии номзади ҳудро осонтар мегардонад.

5. Дар нуктаи ҷоруми пешниҳодҳо барои такмили қонунгузорӣ, муаллиф иброз менамояд: дар низоми интихоботии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми маъракаи интихоботии номзадҳо ба вакилии Мачлиси намояндагон бояд низоми мутаносибӣ ва мажоритарӣ ва дар ҳамкорӣ бо ҳизбҳои сиёсӣ истифода шавад. Ҷӣ тавре ки маълум аст, дар баъзе давлатҳои ҳориҷӣ дар раванди ташаккули парлумон танҳо низоми мутаносибӣ истифода мешавад. Пешниҳод мегардад, ки дар шароити Тоҷикистон бояд низоми максадноки мутаносиби интихобот истифода шавад, ки қоидаҳои истифодаи «рӯйхати кушода»-и номзадҳои ҳизбҳои

сиёсиро пешбинӣ мекунад, яъне коидахое, ки дар қонунгузории муосири амалкунандай ватанӣ мӯкаррар карда шудаанд. Дар сурати риоя шудани ин шарт интихобкунанда метавонад, ба тарафдории номзаде, ки ба вакилии парлумонро интихоб шудан сазовор мешуморад, овоз дихад. Пешниҳоди мазкур лоики дастгирӣ буда, амалӣ гардидани он метавонад боиси мӯкаммал гардидани қонунгузории интихоботӣ дар мамлакат гардида, бо ин васила, иштироки васеъи шаҳрвандон дар маъракаи интихобот боз ҳам ба мустаҳкамӣ рӯ ба рӯ мешавад.

Дар ин қисмат метавон иброз намуд, ки муаллифи рисолаи илмӣ бо дарназардошти нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, ки ҳамагӣ навғонии илмӣ ба ҳисоб мераванд, лоик ба дараҷаи илмии дарҳостшаванда мебошад.

Бояд қайд намуд, ки дар баробари муваффақиятҳои ишорашуда, инчунин дар рисолаи илмӣ баъзе масъалаҳои баҳсноку норавшан чой доранд ва онҳоро ба таври зайл метавон иброз намуд:

1. Дар нуктаи якуми пешниҳодҳо барои такмили қонунгузорӣ, муаллиф иброз менамояд, ки ба матни Қонуни ҶТ «Дар бораи хизбҳои сиёсӣ» моддае ворид кардан зарур аст, ки дар он мӯкаррапот дар бораи принципҳои ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти хизбҳои сиёсӣ бо мазмuni зерин пешбинӣ шудаанд: Принципҳои асосии таъсис ва фаъолияти хизбҳои сиёсӣ:

- Фаъолияти хизбҳои сиёсӣ ба принципҳои ихтиёрӣ, баробарӣ, ҳудидоракунӣ, қонуният ва шаффофият асос меёбад. Ҳизбҳои сиёсӣ дар муайян кардани соҳтори дохилӣ, мақсад, шакл ва усулҳои фаъолияти ҳуд, ба истиснои маҳдудиятҳои пешбининамудаи қонуни мазкур озоданд.

- Фаъолияти хизбҳои сиёсӣ набояд ҳуқук ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандро, ки Конститутсияи ҶТ кафолат додааст, вайрон кунад.

- Ҳизбҳои сиёсӣ ошкоро амал мекунанд, маълумот дар бораи хучҷатҳои таъсисӣ ва барномавии онҳо бояд дастраси омма бошад. Аз унвонҷӯ пурсида мешавад, ки барои чӣ моддаи алоҳидаро оид ба принципҳои таъсис ва фаъолияти хизбҳои сиёсӣ ба қонуни соҳавӣ

пешниҳод менамояд. Ба андешаи мо дар моддаи якуми Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ” меъёрҳои ҳуқуқӣ-конститутсионие мавҷуданд, ки дар як вақт ифодакунандаи принсипҳои ҳуқуқии таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ баромад карда метавонанд.

2. Дар нуктаи панҷуми пешниҳодхое, ки хусусияти амалӣ доранд, муаллифи таҳқиқоти диссертационӣ қайд менамояд, ки аз Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва деҳот» бармеояд, ки ҳизбҳои сиёсӣ наметавонанд номзади ҳудро ба вакилии Ҷамоатҳо пешбарӣ намоянд. Дар робита ба ин ба моддаи 35 тагириоту иловаҳои зерин ворид карда шавад:

«Тартиби пешбарии номзадҳо ба вакилии Ҷамоатҳо

- Барои пешбари намудани номзадҳои вакilon ба Ҷамоатҳо ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳамчунин шаҳрвандон аз тариқи ҳудпешбарӣ ҳуқуқ доранд.

- Ҳизбҳои сиёсӣ ҳуқуқ доранд, ба вакилии Ҷамоатҳо шахсонеро, ки аъзои онҳо нестанд пешбарӣ намоянд.

- Номзадҳо ба вакилии Ҷамоатҳо бо роҳи ҳудпешбарӣ бояд на камтар аз 5 фоизи шумораи умумии интихобкунандагони ҳавзаи даҳлдори интихоботӣ имзо чамъ оваранд, инчунин ба комиссияи ҳавзвии интихоботӣ ариза пешниҳод намоянд». Бояд қайд кард, ки пешниҳоди макур қобили қабул дониста мешавад, чунки маҳз бо додани ҳуқуки пешбарӣ ба вакилии Ҷамоатҳо аъзоёни ҳизби сиёсӣ ва шаҳрвандон бо роҳи ҳудпешбарӣ имконияти васеъ дар идоракуни корҳои давлатиро пайдо мекунанд. Аммо аз таҳлили таҳқиқоти диссертационӣ бармеояд, ки муаллиф фарқияти тартиби пешбари намудани номзадҳои вакilon ба Ҷамоатҳоро, ки ба ҳизбҳои сиёсӣ ва шаҳрвандон аз тариқи ҳудпешбарӣ пешниҳод намудааст дар рисолаи илмӣ баён накардааст. Аз ин рӯ, аз унвонҷӯ ҳоҳиш карда мешавад, ки оид ба фарқияти пешбари намудани номзадҳои вакilon ба Ҷамоатҳо миёни ҳизбҳои сиёсӣ ва шаҳрвандон аз тариқи ҳудпешбарӣ андешаи ҳудро иброз намояд.

3. Дар нуктаи ҳафтуми пешниҳодхое, ки хусусияти назарияйӣ доранд, таҳқиқбаранда пешниҳод менамояд, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ-конституционии ҳизбҳои сиёсиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муфассал ба танзим даровардан зарур аст. Муаллиф зикр менамояд, ки татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқии ҳизбҳои сиёсӣ метавонад, ҷавобгарии конституционӣ эътироф шуда, катъи фаъолияти ҳизби сиёсӣ аз салоҳияти Суди Олии ҶТ ҳориҷ карда шуда, ба салоҳияти Суди конституционӣ вогузор карда шавад. Вогузор намудани татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз тарафи Суди конституционӣ нисбати ҳизбҳои сиёсӣ чун падидай мустақили ҳукуки конституционӣ созгор буда, барои таъмини назорати конституционӣ мусоидат менамояд. Лекин дар ин маврид набояд фаромӯш кард, ки тибқи моддаи 6-и Қонуни конституционӣ “Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон” Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо масъалаҳои ҳуқуқро муайян ва ҳал менамояд. Аз ин рӯ, аз унвонҷӯ ҳоҳиш карда мешавад, ки масъалаи мазкурро возехтар баён намояд.

Аммо, эрод ва норасоихо ишорашуда ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва арзиши илмии онро коста намегардонанд.

Автореферат ба муҳтавои диссертатсия мувофиқат дорад. Дар автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқот, алалхусус мазмуни муҳтасари таҳлили коғии бобҳо ва зербобҳои диссертатсия дарҷ ёфтаанд.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дарачаи илмӣ.

Диссертатсияи Имомов Ҳ.Ш. ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дарачаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдик шудааст, мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи доҳилӣ мебошад. Сатҳи навғонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маъruzahо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдик

менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуги таҳқиқоти илмӣ сахми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Хулоса, рисолаи диссертационии Имомов Ҳумоюн Шарофиддинович ба талаботхо оид ба корҳои диссертационӣ дар мавриди дарёфти дараҷаи илмии номзади илм мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.02 – Ҳукуқи конститутсионӣ; мурофиаи судии конститутсионӣ; мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ (ilmҳои хукуқшиносӣ) мебошад.


Тақриз дар асоси мукаррароти мавҷуда, маҳсусан бандҳои 76, 77, 78, 79 ва 81 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, таҳия ва пешниҳод гардидааст.

Диссертатсия ва тақризи муассисаи тақриздиҳанда дар семинари васеи илмӣ-назариявии кафедраи хукуқи конститутсионии Донишгоҳи давлатии хукуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Суратмаҷлиси семинари васеи илмӣ-назариявӣ таҳти №1 аз 24 августи соли 2022.


Тақризи муассисаи тақриздиҳанда аз ҷониби Бобоев Анварбек Ҳучаевич – мудири кафедраи хукуқи конститутсионии Донишгоҳи давлатии хукуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, номзади илмҳои хукуқшиносӣ, дотсенсент, омода шуда, дар маҷлиси кафедра муҳокима ва ҷонибдорӣ шудааст. Суратмаҷлиси кафедра таҳти №1 аз 24 августи соли 2022.

Раиси семинари васеи илмӣ-назариявӣ:

номзади илмҳои хукуқшиносӣ, дотсенти
мудири кафедраи хукуқи конститутсионии
Донишгоҳи давлатии хукуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Бобоев А.Х. 

Ташхисгар:

номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсенти
кафедраи хуқуки конститутсионии
Донишгоҳи давлатии хуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон
Орипов Т.О. 

Котиби ҷаласа:

коргузори кафедраи хуқуки конститутсионии
Донишгоҳи давлатии хуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Ҷумаев Н.М. 

Имзои Бобоев А.Х., Орипов Т.О., Ҷумаева Н.М.-ро тасдиқ менамоям:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси
Донишгоҳи давлатии хуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Мирпӯҷоев И.Ҳ.



Сурӯғ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии хуқуқ, бизнес ва
сиёсати Тоҷикистон, 735700, ш. Хӯҷанд, маҳаллаи 17, хонаи 1;
Тел.: 8(3422) 2-38-11; 8(3422) 2-38-67. tsulbp@rambler.ru; info@vestnik.tj;
[vestnik – tsulbp@mail.ru](mailto:vestnik@tsulbp@mail.ru); www.tsulbp.tj.